

Тақризи

роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Самиева Нисо Шарбатовна дар мавзуи «Поэтикаи ашъори шоири мардумӣ Саид Холзода» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ

Омӯзиш ва таҳқики адабиёти гуфторӣ ва хоса аҳволу осори шоирону нависандагони мардумӣ аз масъалаҳои муҳим ва мубрами фолклоршиносӣ ва адабиётшиносии мусоир маҳсуб мейёбад. То имрӯз донишмандони тоҷик ва ховаршиносони ватанию ҳориҷӣ дар заминай аҳволу осори шоирони ҳалқӣ Карим Девона, Бобоюнус Ҳудойдодзода, Юсуф Вафо, Ҳикмат Ризо, Саидалӣ Вализода ва дигарон як қатор корҳои муҳим ва арзишманди илмию пажуҳиширо ба анҷом расониданд. Бо вучуди ин, ҳанӯз дар байни мардум ёду ном ва ашъору осори бაъзе шоирони мардумӣ шуҳрат дорад, ки онҳо аз назари муҳакқикони фолклори тоҷик дур мондаанд.

Яке аз шоирони шинохтаи мардумӣ, ки дар ноҳияи Варзоб дар садаи XX зиндагӣ ва эҷод кардааст, Саид Холзода мебошад. Адибон ва олимони маъруфи тоҷик А. Дехотӣ, Р. Амонов, А. Сӯғизода, В. Асрорӣ ва Б. Шермуҳаммадов дар навиштаҳои худ ба эҷодиёт ва ҳунари истеъдоди адабии шоири мардумӣ Саид Холзода баҳои баланд дода, зарурат ва аҳаммияти омӯзиши аҳволу ашъори ӯро муҳим шуморидаанд, ки ин ҳам муҳиммият ва мубрамияти мавзуи диссертатсияи Н. Самиеваро таъйид менамояд.

Дар муқаддими диссертатсияи Н. Самиева муҳиммияти мавзуи тадқиқотияшро дар заминай далелҳои қобили эътимоди амалию назарӣ собит намуда, таъкид менамояд, ки Саид Холзода аз ҷумлаи шоиронест, ки ҳам ба сабки адабиёти китобӣ ва ҳам сабки адабиёти гуфторӣ шеър гуфтааст. Аммо Саид Холзода дар байни аҳли адаби қишвар бештар ҳамчун шоири мардумӣ маъруфият дорад. Вокеан, шоир ҳанӯз дар солҳои чилуми садаи XX дар қатори Ҳ. Ризо, Ҳ. Саид, Қ. Раҷаб ва дигарон ба ҳайси шоири ҳалқӣ ба майдони эҷод ворид гардида, аз худ осори арзишмандеро ба мерос гузаштааст.

Н. Самиева дар муқаддими диссертатсияи муҳиммияти мавзӯъ, дараҷаи омӯзиши он, навғонӣ ва асосҳои назарию методологии тадқиқоташро равшан тавзех менамояд. Вай дуруст таъкид менамояд, ки эҷодиёти Саид Холзода то ҳанӯз ба дараҷаи лозимӣ омӯхта нашудааст. Масоили марбут ба аҳволу осори Саид Холзодаро диссертант дар се боби асосӣ ва фаслҳои он бо низом дастабандӣ намуда, мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Муҳим он аст, ки диссертант масоили марбут ба рӯзгору осори Саид Холзодаро дар контексти воқеоти замони зиндагии шоир, муҳити адабию фарҳангии аҳди шуравӣ ва тафаккури роҷиҷи адабии ҳамондавра ба таҳқиқ мегирад, чунки Саид Холзода мисли шоирони дигари ҳалқии садаи XX дар ҳаёти адабию фарҳангии қишвар хеле фаъол будааст.

Дар боби якуми диссертатсия ва ду фасли он Н. Самиева ахволу осори шоирро ба таври муфассал баррасӣ менамояд. Махсусан, барқарор намудани зиндагиномаи шоир, марҳалаҳои асосии ташаккули шахсияти адабию эҷодии ў маҳсули ҷустуҷӯҳои зиёду босамари диссертант мебошад. Вай далелҳои аз бойгониҳо пайдонамудаи худро бо достонҳои тарҷимаҳолии шоир «Ду ҳаёт», «Ишқи модар», «Саргузашти ҷабрдида» муқоиса ва муқобала намуда, санаҳои асосии рӯзгори шоирро ба таври илмӣ возеҳ менамояд. Дар зерфасли якуми боби мазкур рӯзгори нобасомони шоир, саргардониҳои ў, бо сабаби душвории зиндагӣ аз як ноҳия ба ноҳияи дигар ва аз як дех ба дехи дигар кӯҷбастани аҳли хонаводаи шоирро муфассал таҳқиқ намуда, чандин саҳифаҳои норавшани зиндагиномаи ўро равшан месозад.

Бояд гуфт, ки Саид Холзода ҳанӯз аз овони ҷавонияш, ки ба солҳои сиёми садаи XX рост меояд, ба шеъргӯй оғоз кардааст. Дар солҳои ҷилум бошад, намунаҳои ашъори шоир дар рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳурӣ ба нашр мерасонд. Раванди ташаккули шахсияти эҷодӣ ва адабии Саид Холзода дар фасли дуюми боби аввали диссертатсия муфассал баррасӣ мешавад. Диссертант зимни таҳлили шеърҳои «Шарҳи замона», «Ватан-Модар», «Варзоби азиз», «Аризай манзум», «Ба қавл вафо мекунем» ва дигар достонҳои Саид Холзода марҳалаҳои асосии ташаккули шахсияти шоири мардумиро мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Вай таъкид мекунад, ки дар маҷмуъ аз Саид Холзода беш аз 6373 байт шеър ба мерос мондааст, ки он дар «Куллиёти ашъор»-и ў гирдоварӣ шуда, ба нашр расидааст. Анвои жанрии ашъори шоир иборат аз байт, рубоӣ, манзума, достон ва шеърҳои гуногун мебошад. Ин паҳлӯи эҷодиёти шоир дар фасли якуми боби дуюми диссертатсия хеле муфассал баррасӣ мешавад.

Чунонки ишора шуд, ашъори Саид Холзода аз лиҳози танаввиӣ жанрӣ гуногун мебошад. Вай ҳам аз анвои суннатии шеър ва ҳам аз қолаби суруд ва достони манзуими муосир истифода менамояд. Ашъори Саид Холзода аз лиҳози мазмуну муҳтаво ҳам хеле рангин ва ҷолиби диққат мебошад. Шоир қариб аксари мавзӯъҳои муҳимми замони зиндагияшро дар шеъри худ васфу баён намудааст, ки ин ҳам далели ҳамқадаму ҳамнафаси замон будани шахсияти адабии ўро событ менамояд. Мавзӯъҳои муҳимми ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии маънавии замони худро бо лаҳну шевай баёни адабиёти гуфторӣ таранnumнамудаи шоир далели равшани бо рӯзгори мардуми одӣ пайванди қавӣ доштани шеъру адаби замони зиндагии Саид Холзода аст.

Масъалаи дигари мавриди таваҷҷӯҳи диссертант дар боби дуюми диссертатсия, поэтикаи ашъори шоир аст. Дар фаслҳои алоҳидаи ин боб, диссертант дар баробари анвои шеърӣ, забону сабки баён, қофия, радиф ва авзони шеъри Саид Холзодаро муфассал пажуҳиш менамояд, ки он санади муҳимми илмӣ дар шинохти шахсияти адабию эҷодии шоир маҳсуб меёбад.

Чанбаҳои адабию ҳунарии ашъори Саид Ҳолзода дар боби сеюми диссертатсия таҳқиқ мешавад. Дар ин баҳзи диссертатсия корбурди санъатҳои лафзиу маънавӣ ва вижагиҳои забонию сабкии шеъри Саид Ҳолзода дар фаслҳои алоҳида, бо овардани мисолҳои қобили эътиимод таҳлил ва таҳқиқ мешавад. Таъкид мегардад, ки дар ашъори Саид Ҳолзода дар мавриди истифодаи санъатҳои бадеӣ суннатҳои қадимаи назми классикӣ ва назми гуфтории тоҷикӣ риоят мегардад, ки ин далели тасаллuti комили шоир дар адабиёти китобию шифоҳӣ аст.

Натиҷагириҳои диссертант дар баҳзи хulosai диссертатсия дар даҳ банд пешниҳод мешавад, ки аксари онҳо қобили эътиимод ва боварибахшанд. Чанбаҳои амалии таҳқиқоти мазкур дар баҳзи тавсияҳои диссертатсия зикр гардидааст.

Ба таври қуллӣ, диссертатсияи Самиева Нисо Шарбатовна «Поэтикаи ашъори шоири мардумӣ Саид Ҳолзода» таҳқиқоти комилу ба анҷомрасида мебошад ва барои ҳимоя тавсия менамоям.

Роҳбари илмӣ, номзади илми филология,
дотсенти кафедраи назария
ва таърихи адабиёти
ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир

27.01.2024

Имзои С. Қосимиро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати қадрҳо
ва корҳои маҳсуси ДДОТ
ба номи С. Айнӣ

Мустафазода А.

Нишонӣ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Тел: +992 (37) 224-13-83
E-mail: info@tgpu.tj

